

Китоби Библия на ба тавсия намудан эҳтиёч дорад, на ба ҳимоя кардан. Пайдоиши худой-одамии Библия (Муалифаш — Рӯҳулкудс, одамон — олоти Он: 1 Петрус 1, 11. 2 Петрус 1, 21. 2 Ба Тимотиос 3, 16) онро дар маркази тамоми ҳаёти навъи башар гузаштааст. Библия дар ҷаҳон ягона китобест, ки пардаро аз рӯи сирри пайдоиши олам ва одам бардошта, мақсади ҳастии дунъёро нишон медиҳад. Библия тарафдорони зиёде дорад, лекин душманонаш боз ҳам зиёдтаранд. Тарафдоронаш аз он барои таҷдиди рӯхонии худ майлу ҳоҳиш ва қувват пайдо мекунанд; аммо душманонаш ҳамеша саъю қӯшиш мекарданд, ки бо ҳар роҳу восита ин китобро маҳв намоянд ва онро безътибор гардонанд. Тарьиҳи муборизае ки дар гирду пеши Библия ба амал меояд, далели он аст, ки таққиди беинсофони одамоне ки Каломи Худоро безътибор гардонидани мешаванд, тамомон очиз аст, чунки илми ҳақиқӣ аз Библия чизе барои рад кардан намеёбад, балки, барьакс, ҳодисаҳои дар он тасвириёфтари ба воситаи тадқиқоти худ тасдиқ мекунад. Ҳуллас, қатъи назар аз тамоми дасисакории қувваҳои душманон, Библия шикастнопазир аст ва дар 1000 забон ва лаҳҷа, ба тамоми ҷаҳон, муждаеро дар он ҳусус пахн менамояд, ки Баррае ки гуноҳи ҷаҳонро ба таври ихтиёрӣ ба гардани худ гирифта буд, аллакай барои начоти мо ҳар чиро дар Ҷолҷолто ба амал овардааст.

Ба вучуд омадан, мағфуз доштан ва дар шакли як чизи том чамъ кардани китобҳои мукаддас, ки қонун\* номида мешаванд, дар таҳти роҳбарии Худо ба амал омадааст (Такрори шариат 31, 24 — 26. Еҳушаъ ибни Нун 24, 25 ва давомаш. 1 Подшохон 10, 25). Дастанависҳои қадимитарини кисмҳои ҷудогонаи онҳо алҷол дар баъзе китобҳонаҳои қалони Европа мағфуз дошта мешавад. Агарчи аз вакти таълифи як китоби мүқаддаси қонун то вакти таълифи китоби дигараш садҳо сол гузаштааст, аммо дар ҳамаи ин 66 китоб як фикри асосӣ ҳувайдост, ки он — ба воситаи Масеҳи маслубшуда ва эҳъёгардида начот ёфтани одамизод аст.

Забони асосии китобҳои Аҳди Қадим забони қадими ибронӣ, забони Канъон (Ишаъе 19, 18), ва қисман забони арамӣ мебошад, ки дар Фаластин дар замони ҳаёти заминии Масехи Начотдиҳанда ба ҳамин забон ҳарф мезаданд; забони китобҳои Аҳди Ҷадид забони юнонист, ки забони синфҳои бомаърифати дунъёи қадим буд. Қадимитарини тарҷумаҳои

"Конун" дар асл калимаи юнони "канон" аст, ки маънӣ "коида"-  
ро дорад.

китобҳои Аҳди Қадимро ба забони юнонӣ дар шаҳри Искандария дар солҳои 285 — 246 пеш аз милод ҳафтоду ду нафар олимони ибрӣ ба амал овардаанд, ки он Тарҷимаи ҳафтод шореҳон (*Septuaginta*) ном дорад. Калисои умумиҷаҳонии масехӣ то асри 2 баъд аз милод ҳамин тарҷимаро пайравӣ менамуд, — то вакте ки тарҷимаҳои китобҳои муқаддас ба забони лотинӣ пайдо шудан гирифт; мукаммалтарини онҳо Вульгата (*Vulgata*) мебошад, ки Йероним ном олим барои он ҷандин сол (солҳои 390 — 405 баъд аз милод) дар Байт-Лаҳм меҳнат кардааст. Вульгата ҳозир ҳам дар калисои католикии Рум ба кор бурда мешавад; лекин калисои православӣ то алҳол ба тарҷимаи 70 шореҳон пайравӣ менамояд. Баробари ислоҳоти калисо дар Гарб тарҷимаҳои нав пайдо шудааст; яке аз онҳо тарҷимаи доктор Мартин Лютер аст, ки он ҳамчун асоси ҳамаи тарҷимаҳои баъдинаи олами протестантӣ қабул шудааст. Конуне ки Лютер қабул кардааст, аз 66 китоб иборат аст, аз он ҷумла 39 китоби Аҳди Қадим ва 27 китоби Аҳди Ҷадид. Ба ин қонун якчанд китоби ба ном гайриқонунӣ, ки факат ба забони юнонӣ мавҷуд аст, дохил нашудааст, масалан: китоби З-юми Эзро, китоби Боруҳи набӣ, китобҳои Маккабиён ва ғайра аз қабили он китобҳост.

**Китобҳои қонунии Аҳди Қадим мувофиқи мазмуни худ ба 3 турӯҳ тақсим мешаванд:**

a) **китобҳои таъриҳӣ:**

Тавроти Мусо ("Тӯрои иброниён"); Еҳушаъ ибни Нун; Доварон; 1 ва 2 Подшоҳон (ё ки Самуил); 3 ва 4 Подшоҳон (1 ва 2 Подшоҳон); 1 ва 2 Вақоєънома (иловаҳо ба китобҳои Подшоҳон); Эзро; Нахемъё; Эстер.

b) **китобҳои таълимиӣ:**

Айюб; Забур; Масалҳо; Воиз; Суруди суруҳҳо.

c) **китобҳои анбиё:**

Ишаъё; Ирмиё; Навҳаҳои Ирмиё; Ҳизкиёл; Дониёл; Ҳушаъ; Юил; Омӯс; Убадъё; Юнус; Мико; Нахум; Ҳабаккук; Сафанъё; Ҳаҷҷай; Закарьё; Малокӣ.

Ба нашри нави Каломи ҷовидонии ҳаёт, бо мадади Ҳудо, шурӯъ намуда ва омӯхтани онро сабук карданӣ шуда, мо сарлавҳаҳои медиҳем, ки мазмуни мухтасари матнро мефаҳмонанд; ва дар охири Библия "Маънидоди баъзе қалима ва ибораҳо" дарҷ гардидааст.

Вактҳои охир дар натиҷаи ҳафриёти археологӣ бисъёр маълумотҳои мароқангез ба даст оварда шудаанд, ки онҳо гузаштаи дури одамро равшан мекунанд ва сангҳоро водор менамоянд, ки дар бораи ҳаққонияти Библия шаҳодат диханд.

Вактҳои охир дар натиҷаи ҳафриёти археологӣ бисъёр маълумотҳои мароқангез ба даст оварда шудаанд, ки онҳо гузаштаи дури одамро равшан мекунанд ва сангҳоро водор менамоянд, ки дар бораи ҳаққонияти Библия шаҳодат диханд.